

ТАҚРИЗИ МУҚАРРИЗИ РАСМӢ

ба диссертасияи Анварзода Самандар Анвар дар мавзуи: «Асосҳои ҳуқуқии танзимкунандай истифодабарии натиҷаҳои фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯй», барои дарёғти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи иҳтисоси 12.00.12 – Криминалистика; фаъолияти судӣ-эксперти; фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯй. ш. Душанбе, 2025 сол

Мутобиқати мавзӯъ ва муҳтавои диссертасия ба шинонномаи иҳтисоси илмӣ. Диссертасияи Анварзода Самандар Анвар дар мавзуи: «Асосҳои ҳуқуқии танзимкунандай истифодабарии натиҷаҳои фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯй», барои дарёғти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи иҳтисоси 12.00.12 – Криминалистика; фаъолияти судӣ-эксперти; фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯй, ки аз рӯи он ба шурои диссертационӣ мувофиқи фармоиши Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз санаи 25 октябри соли 2024, №407/шд ҳуқуқи қабули диссертасияҳо барои ҳимоя дода шудааст, мувофиқ мебошад.

Мубрамии мавзуи таҳқикӣ. Дар шароити рушди динамикии ҷомеаи муосир, ҷинояткорӣ ба як зуҳуроти печида ва мураккаб табдил ёфтааст. Дар ҷунун шароит, фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯй ҳамчун абзори асосии муқовимат бо ҷинояткорӣ бояд мутобиқ ба равандҳои нави ҳуқуқӣ ва технологӣ такмил дода шавад.

Ҷинояткорӣ ҳамчун яке аз мушкилоти доимӣ ва стратегӣ барои ҷомеаҳои муосир, бахусус дар кишварҳои дар ҳоли рушди иқтисодӣ ва иҷтимоӣ қарордошта, ба ҳисоб меравад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо равандҳои мураккаби иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиёсӣ рӯ ба рӯ аст, ҷинояткорӣ метавонад таъсири манфии ҷиддӣ расонад. Масалан, афзоиши ҷиноятҳои иқтисодӣ метавонад боиси паст шудани сармоягузорӣ ва кам шудани эътимоди ҷомеа ба сохторҳои давлатӣ гардад. Дар ҳамин ҳолат, ҳолати номутаносиби сатҳи ҷинояткорӣ дар як сол нисбат ба соли дигар (ба мисли солҳои 2016 то 2024) нишон медиҳад, ки ин масъала муҳими доимӣ буда, омилҳои таъсиррасон ба он метавонанд гуногун бошанд: аз вазъи ӣқтисодӣ, сатҳи маърифатнокии ҷомеа, то таъсири омилҳои беруна ва сиёсӣ. Ин нишондиҳандаҳо вазифаи мақомоти давлатӣ ва аъзоёни ҷомеаро ба таҳқими тадбирҳои пешгирӣ ва мубориза бо ҷинояткорӣ водор месозанд, зоро бе мубориза бо ҷинояткорӣ рушди устувори кишвар халалдор мешавад. Илова бар ин, ҷинояткорӣ метавонад барои шуғли пурмаҳсул ва фаъолияти ҷомеа монеъ гардад, ки ин боиси афзоиши бекорӣ, паст шудани сатҳи зиндагӣ

ва баланд шудани изтироб дар байни аҳолӣ мегардад. Ҳамин тавр, таҳлили чинояткорӣ ва шинохти равандҳои ташаккули он ба давлат имкон медиҳад, ки стратегияҳои муассирро барои ҳифзи амнияти ҷомеа ва таъмини рушди муътадили ҷомеа таҳия ва амалӣ намояд.

Фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯй (ФОҶ) ҳамчун як ҷузъи қалидии мубориза бо чинояткорӣ дар соҳторҳои ҳуқуқӣ ва давлатӣ нақши асосӣ дорад. Ин фаъолият, ки бо истифода аз усулҳои маҳсуси иттилоотӣ ва таҳлилӣ, муайян намудани шахсони гумонбар ва ҷамъоварии далелҳои муътамадро таъмин мекунад, барои пешбурди парвандаи чиноятӣ ва таъмини адолати судӣ бениҳоят муҳим аст. Дар шароити муосири вазъи чинояткорӣ, ки бо истифода аз технологияи муосир ва роҳҳои мураккаб анҷом меёбад, иштироки мақомоти ваколатдор дар ФОҶ ва татбиқи усулҳои нав ва муассир дар ин самт, барои пешгирии чиноятҳо ва боздошти саривақтии гунаҳкорон нақши бузург дорад. Ин раванд бояд бо риояи қатъии меъёрҳои ҳуқуқӣ, ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва риояи принципҳои мурофиавии адолат амалӣ шавад. Аз ин ҷиҳат, таҳқиқи ҳуқуқии истифода ва танзими натиҷаҳои ФОҶ дар раванди мурофиаи чиноятӣ, таҳқими асосҳои ҳуқуқии он ва мутобиқсозии он ба талаботҳои муосир аҳамияти амалии бузург дорад.

Маълумоти дар доираи ФОҶ ба дастомада, дар ҳолати татбиқи дуруст ва бо риояи муқаррароти ҳуқуқӣ, метавонад дар тамоми марҳилаҳои парвандаи чиноятӣ ҳамчун далели боэътиҳод истифода гардад. Аз ин рӯ, зарур аст, ки ба такмили заминаҳои ҳуқуқӣ ва методологияи истифодаи чунин натиҷаҳо таваҷҷӯҳи маҳсус дода шавад.

Истифодаи самараноки натиҷаҳои ФОҶ метавонад дар паст намудани сатҳи чинояткорӣ, беҳтар намудани вазъи ҳуқуқӣ ва устувории муҳити иҷтимоӣ нақши муассир бозад. Ин раванд танҳо дар ҳолате натиҷаи мусбат хоҳад дод, ки фаъолияти соҳторҳои даҳлдор ҳамоҳанг ва таҳти назорати доимии қонун бошад.

Дараҷаи навғонии натиҷаҳо дар диссертатсия ва нуқтаҳои илмие, ки ба ҳимоя пешниҳод мешаванд.

Дараҷаи навғониро метавон чунин ҷамъбаст кард:

– Аввалин таҳқиқоти илмӣ дар сатҳи монографӣ дар Тоҷикистон мебошад, ки ба омӯзиши асосҳои ҳуқуқии истифодабарии натиҷаҳои фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯй (ФОҶ) бахшида шудааст. То ин замон чунин таҳқиқоти ҳамаҷониба ва мукаммал дар ин самт анҷом наёфта буд.

– Таҳқиқот мафхуми «натиҷаҳои ФОҶ»-ро бо таърифи нав ва илмӣ муайян кардааст, ки дар қонунгузорӣ ва адабиёти ҳуқуқии кишвар дақиқ муқаррар нашудааст.

– Аввалин маротиба механизми марҳила ба марҳила-и истифодабарии натиҷаҳои ФОҶ дар ҳама марҳилаҳои мурофиаи чиноятӣ (то оғоз, дар рафти тафтишот ва дар суд) таҳлил ва мураттаб карда шудааст.

– Бори аввал функсияи назоратии суд дар соҳаи фаъолияти оперативӣ-чустучӯй бо вуҷуди набудани он дар матни қонун ба таври илмӣ ва мантиқӣ асоснок шудааст.

– Мушкилоти амалии истифодабарии натиҷаҳои ФОҶ (масалан, ҳуҷҷатгузории нодуруст, риоя нашудани қонунҳо) бо такя ба таҷриба ва таҳлили қонунгузории амалқунанда муайян ва гурӯҳбандӣ шудааст.

– Дар таҳқиқот тавсияҳои илмӣ ва амалии нав барои такмили қонунгузорӣ, беҳтарсозии назорат ва баланд бардоштани самаранокии истифодаи натиҷаҳои ФОҶ пешниҳод шудаанд.

Ба нуқтаҳои илмии таҳқиқот ҳолатҳои зеринро ворид намудан мумкин аст:

– Таърифи илмии натиҷаҳои ФОҶ ҳамчун маълумоте, ки дар натиҷаи чорабиниҳои қонунӣ аз ҷониби мақомоти ваколатдор ба даст омадаанд ва барои исбот дар парвандаи чиноятӣ арзиш доранд.

– Муайянсозии ҳуқуқии се марҳилаи асосии истифодаи натиҷаҳои ФОҶ:

1. Дар марҳилаи то оғози парвандаи чиноятӣ;
2. Ҳангоми тафтишоти пешакӣ;
3. Дар марҳилаи мурофиаи судӣ.

– Тафовути истифодаи натиҷаҳои ФОҶ дар марҳилаҳои гуногун ва аҳамияти он барои ташкили базаи исбот.

– Аҳамияти назоратбарии судӣ ва идоравӣ, бо нишон додани нақши роҳбарони мақомоти амалиқунанда ва судяҳо дар таъмини қонуният.

– Таснифи илмии мушкилоти мавҷуда, ки истифодаи натиҷаҳои ФОҶ-ро душвор мегардонад (ду гурӯҳ: мушкилоти ҳуҷҷатгузорӣ ва қонунвайронкунӣ).

– Мавқеи ҳуқуқии институтҳои марбут ба истифодаи натиҷаҳои ФОҶ дар низоми муқовимат ба чинояткорӣ ва зарурати рушди минбаъдаи онҳо дар шароити тафийирёбии замон.

Хулоса диссертатсия як таҳқиқоти илмии муосир ва муфассалест, ки навовариҳои назариявӣ ва амалии муҳим ба бор оварда, барои рушди

илми ҳуқуқ, беҳсозии амалияи мурофиаи чиноятӣ ва пурзӯр кардани мубориза бо чинояткорӣ заминаи устувор фароҳам меорад.

Асоснокӣ ва эътимоднокии хулосаю тавсияҳои дар диссертатсия ифодаёфта. Хулоса ва тавсияҳое, ки дар натиҷаи гузаронидани ин таҳқиқот ба даст омадаанд, пурра асоснок ва боэътимод мебошанд. Онҳо на танҳо аз таҳлили амиқи қонунгузории соҳаи фаъолияти оперативӣ-чустучӯй бармеоянд, балки таҷрибаи амалии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ низ дар онҳо инъикос ёфтааст.

Асоснокӣ дар он зоҳир мешавад, ки ҳамаи пешниҳодҳо ва хулосаҳо ба матни қонунҳо, қарорҳои судӣ ва таҷрибаи татбиқи амалии онҳо такъя мекунанд. Ин таҳқиқот на танҳо ба назария, балки ба воқеият ва мушкилоте, ки дар корбарии натиҷаҳои ФОҶ ба вуҷуд меоянд, равона шудааст. Масъалаҳо ва мушкилот бо далелҳо нишон дода шуда, барои ҳар қадом роҳи ҳалли ҳуқуқӣ ва амалии мувофиқ пешниҳод гардидааст.

Файр аз ин, тавсияҳо бо дарназардошти ниёзҳои амалий ва имкониятҳои татбиқи воқеии онҳо таҳия шуда, ба рушди минбаъдаи механизми ҳифзи ҳуқуқ, таъмини қонунияти ва таъмини ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд равона гардидаанд.

Эътимоднокии хулосаҳо дар он аст, ки онҳо аз таҳлили далелҳои воқеӣ, таҷрибаи мавҷудаи мақомоти тафтишот ва мурофиаи судӣ бармеоянд. Онҳо воқеиятро инъикос мекунанд ва барои татбиқ дар амал комилан мувофиқанд. Ҳамин тавр, тавсияҳои пешниҳодшуда метавонанд дар ислоҳи қонунҳо, баланд бардоштани самаранокии назорати прокурорӣ ва судӣ, ва беҳтар кардани фаъолияти мақомоти амаликунандай ФОҶ истифода шаванд.

Аз ин лиҳоз, метавон гуфт, ки хулоса ва тавсияҳои пешниҳодгардида дорои асосҳои илмӣ, амалии мұттамад ва қобили истифода дар низоми ҳуқуқии амалкунанда мебошанд ва татбиқи онҳо метавонад ба беҳсозии низоми истифодаи натиҷаҳои фаъолияти оперативӣ-чустучӯй дар мурофиаи судии чиноятӣ мусоидат намояд.

Ҳаҷм ва соҳтори диссертатсия. Соҳтори рисолаи илмии Анварзода Самандар Анвар дар мавзуи: «Асосҳои ҳуқуқии танзимкунандай истифодабарии натиҷаҳои фаъолияти оперативӣ-чустучӯй», барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.12 – Криминалистика; фаъолияти судӣ-эксперти; фаъолияти оперативӣ-чустучӯй (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) аз номѓӯйи ихтисораҳо ва (ё) алломатҳои шартӣ, муқаддима, се боб, ҳашт зербоб, хулоса, тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот, рӯйхати адабиёт (маъҳазҳо)

ва феҳристи интишороти илмии довталаби дараҷаи илмӣ иборат буда, ҳаҷми умумии диссертатсия 217 саҳифаро дар бар мегирад.

Дар муқаддима асоснокии интихоби мавзуъ шарҳ дода шуда, мушкилоте, ки дар назария ва амалияи татбиқи меъёрҳои ҳуқуқӣ оид ба асосҳои ҳуқуқии танзимкунандай истифодабарии натиҷаҳои фаъолияти оперативӣ-чустучӯй мавҷуданд, аз ҷониби муаллиф нишон дода шудаанд. Маҳз мушкилоти зикргардида, зарурат ва аҳаммияти омӯзиши мавзуи мазкурро таъкид менамоянд. Ҳамчунин, дар муқаддима дараҷаи таҳқиқи мавзуъ, мақсаду вазифаҳо, объект ва предмети таҳқиқ, марҳила, макон ва давраи таҳқиқот, навғониҳои илмӣ, аҳаммияти назариявӣ ва амалии натиҷаҳои бадастовардашуда амиқ ва равшан муайян шудаанд.

Дар боби якум муаллиф масъалаи мубрами фаъолияти оперативӣ-чустучӯй – истифодаи натиҷаҳои фаъолияти оперативӣ-чустучӯй дар низоми ҳуқуқии кишварро таҳти таҳлили амиқи илмӣ қарор додааст. Зербоби якум ба шарҳу тавзехи мағҳуми «натиҷаҳои фаъолияти оперативӣ-чустучӯй» бахшида шуда, муаллиф тавонистааст бо такя ба адабиёти илмӣ, қонунгузорӣ ва таҷрибаи амалии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ моҳияти ин мағҳумро дар охири зербоб амиқ бо дарназардошти ҷанбаҳои илмӣ ва амалии он нишон дидад.

Ҳамзамон, дар доираи зербоби мазкур муаллиф баъзе масъалаҳое, ки ба мағҳуми «натиҷаҳои фаъолияти оперативӣ-чустучӯй» рабт доранд, низ даст задааст. Масалан, дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон санади ягона ё алоҳидае, ки пешгирии ҷиноятҳоро танҳо тавассути фаъолияти оперативӣ-чустучӯй танзим намояд, пешбинӣ нагардидааст.

Қоидаҳое, ки ин намуди фаъолиятро танзим мекунанд, дар санадҳои гуногуни ҳуқуқӣ ҷой дода шудаанд. Ин санадҳо ба соҳаҳои муҳталифи ҳаёти ҷамъияти мансубанд ва ба таври мустақим ё ғайримустақим ба пешгирии ҷиноятҳо таъсир мерасонанд.

Аз ин сабаб, барои омӯзиши асосҳои ҳуқуқии пешгирии ҷиноятҳо дар доираи фаъолияти оперативӣ-чустучӯй зарур аст, ки ҳамаи меъёрҳои марбут ба ин мавзуъ аз санадҳои гуногуни ҳуқуқӣ ҷамъоварӣ ва таҳлил карда шаванд. Ин санадҳо на танҳо ба ҳуқуқи ҷиноятӣ ва фаъолияти оперативӣ-чустучӯй, балки ба дигар бахшҳои ҳуқуқ низ даҳл доранд. Самаранокии ин ҷораҳо аз интихоби дуруст ва истифодаи оқилонаи воситаҳои ҳуқуқии танзимкунанда вобаста мебошад.

Дар зербоби дуюм, раванди ташаккул ва инкишофи заминаҳои ҳуқуқии истифодаи натиҷаҳои мазкур баррасӣ гардида, таҳлили меъёрҳои қонунгузории дохилӣ ва муқоисаи он бо таҷрибаи баъзе

кишварҳои хориҷӣ нишон дода шудааст. Муаллиф ба таври асоснок муаммоҳои мавҷударо ошкор карда, роҳҳои ҳалли онро пешниҳод намуда, фикру ақидаҳои худро доир ба ҳар як масъала ифода намудааст. Масалан, ба ақидаи муаллиф, аз таърихи ташаккул ва инкишофи асосҳои ҳуқуқии истифодабарии натиҷаҳои фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯй ва мурофиаи судии ҷиноятие, ки дар давоми даҳсолаҳо вобаста ба фаъолияти мазкур тадриҷан такмил дода шудааст, бармеояд, ки ин раванд асосан дар гирди мукаммалнамоии қонунгузорӣ ҷиҳати ФОҶ ҷараён гирифта, то ин ҷониб рафта истодааст ва минбаъд низ ҳоҳад давом дод (саҳ. 52-53).

Тарзи таҳлили масъала, забони илмӣ, такя ба санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва муносибати интиқодӣ ба нуқтаҳои баҳсбарангез нишонаи сатҳи ҳуби омодагии илмии муаллиф мебошад. Боби мазкур ҳамчун заманаи назариявӣ ва ҳуқуқии таҳқиқоти минбаъда арзиши баланд дошта, ба таҳқими таҳлилҳои амалии соҳа мусоидат мекунад.

Боби якуми рисола аз ҷиҳати илмӣ, назариявӣ ва амалий арзишманд мебошад. Муаллиф мавзӯро бо масъулият таҳқиқ намуда, ба таҳлили пурмазмун ва мукаммал ноил гаштааст. Мавод барои муҳаққиқони соҳаи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯй муфид буда, пешниҳодҳои муаллиф қобили таваҷҷуҳ ва татбиқ дар амалия мебошанд.

Боби дуюм яке аз қисматҳои муҳимми рисолаи диссертационӣ ба шумор рафта, ба таҳлили ҳамаҷонибаи механизми ҳуқуқии истифодаи натиҷаҳои фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯй дар марҳилаҳои гуногуни мурофиаи ҷиноятӣ бахшида шудааст. Муаллиф дар чор зербоб ҷанбаҳои назариявӣ ва амалии мавзӯро мавриди таҳқиқ қарор дода, масъалаҳои калидии марбут ба мавқеи натиҷаҳои фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯй дар раванди мурофиаи ҷиноятиро рӯшан намудааст.

Дар зербоби аввал масоили ҷамъоварии натиҷаҳои фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯй то оғози парвандаи ҷиноятӣ таҳлил гардида, масъалаҳои вобаста ба асосноки истифода ва ҳифзи ҳуқуқи шахсони зери санчиш баррасӣ шудаанд. Дар зербоби дуюм муаллиф тартиби истифодаи натиҷаҳои мазкурро дар ҷараёни тафтишоти пешакӣ бо такя ба таҷрибаи амалии мақомоти тафтишотӣ таҳқиқ намудааст. Дар зербоби сеюм механизми дохил кардани чунин натиҷаҳо ҳамчун далел дар мурофиаи судӣ ва масъалаи эътиборнокии онҳо баррасӣ гардидааст. Зербоби чорум ба мушкилоти мавҷуда дар заманаи танзими қонунгузорӣ ва амалияи истифодаи натиҷаҳои фаъолияти оперативӣ-

чустучӯй бахшида шуда, муаллиф тавонистааст роҳҳои ҳалли онҳоро бо пешниҳоди такмили заминаи меъёри-хуқуқӣ ироа намояд.

Муаллиф дар таҳлили худ бо такя ба таҷрибаи ҳуқуқии миллӣ ва муқоисаи он бо таҷрибаи давлатҳои хориҷӣ, масъалаи муҳимми таъмини мувозинат байни манфиатҳои амнияти давлатӣ ва риояи ҳуқуқу озодиҳои инсонро бо равиши илмӣ ва воқеӣ инъикос намудааст. Хулоса ва пешниҳодҳои муаллиф хусусияти амалий дошта, метавонанд дар такмили қонунгузорӣ ва фаъолияти амалии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ истифода шаванд.

Ба ҳамин тартиб, боби дуюми рисолаи диссертатсионӣ ҷавобгӯйи талаботи илмӣ буда, аз таҳқиқи амиқ, таҳлили танқидии мавод ва қобилияти муаллиф дар пешниҳод кардани ҳалли мушкилоти амалии ҳуқуқӣ шаҳодат медиҳад.

Аз ҷумла, чуноне, ки натиҷаҳои таҳқиқоти мо ва дигар мутахассисону олимон нишон медиҳанд аксари қонуншиканиҳо дар рафти ФОҶ ва вобаста ба истифодабарии натиҷаҳои он аз сабаби надонистани қонун ва рафтори хунукназарона содир мешаванд. Инро маълумотномаҳо, ҳисоботҳо ва хулосаҳо оид ба санчиши вазъи риояи қонуният, тафтишҳои хизматӣ ва таҳлилу тадқиқоти аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронидашуда, инчунин, маводи парвандашои ҷиноятии аз тарафи прокуратура ва суд ба тафтишоти иловагӣ баргардонидашуда, муҳтавои шикоятҳои кассатсионӣ ва назоратӣ, пешниҳодҳои прокуророн ва таъинотҳои судҳо, ва дигар манбаҳо тасдиқ мекунанд (саҳ. 140).

Дар боби сеюми рисола масъалаи таҳқими низоми назорат вобаста ба истифодаи натиҷаҳои фаъолияти оперативӣ-чустучӯй мавриди таҳлили амиқ қарор гирифтааст. Муаллиф ду самти асосии назорат – назоратбарии идоравӣ ва назорати прокурориро баррасӣ намуда, нуқтаҳои қавӣ ва заифи ҳар кадомро нишон додааст.

Қисмати аввал ба назоратбарии дохилии мақомоти амалкунандай ФОҶ бахшида шуда, нишон дода мешавад, ки чунин назорат, ки асосан аз ҷониби худи роҳбарони соҳторҳо амалий мегардад, хусусияти худназоратӣ дошта, дар шароити махфият эҳтимоли поймолшавии қонунро зиёд мекунад. Масалан, хусусияти хоси фаъолияти оперативӣ-чустучӯй, ки дар низоми махфӣ ва пӯшида инъикос мегардад барои назорати прокурорӣ ва назоратбарии судӣ мушкилӣ ҷиҳати дастрасии ҳуҷҷатҳои оперативӣ ва маълумотҳо вобаста ба чорабиниҳои оперативӣ-чустучӯй ба миён меорад. Мақомоти суд ва прокуратура ҳангоми

амалҳои пешбиникардашудаи қонунгузории соҳавӣ оид ба дастрас кардани ҳуччату маълумоти оперативии мазкур на дар ҳама ҳолатҳо натиҷаҳои дилҳоҳ ноил мегарданд, зоро мақомоти амаликунандай ФОҶ манфиати идоравиро дастгирӣ карда метавонад асоснок ё бе асоси кофӣ ба ҳадафи онҳо мамоният гузорад. Дар ҳолати пешбининамудаи қонунгузории соҳавӣ, ҳадди назорати прокурорӣ ва назоратбарии судӣ ба прокуратура (прокурор) ва суд (судя) маҳдудият муқаррар менамояд ва назоратбарии идоравӣ ба он қисми фаъолияти оперативӣ-чустучӯй назоратнашударо (аз ҷониби прокурору судя) паҳн мегардад ва онро пурра дар бар мегирад (саҳ. 160-161).

Қисмати дуюм фаъолияти назорати прокурориро таҳлил мекунад, ки тавассути назорати қонуният дар истифодаи натиҷаҳои ФОҶ дар раванди мурофиаи ҷиноятӣ сурат мегирад. Муаллиф таъкид мекунад, ки маҳз назорати прокурорӣ бояд камбудиҳои назорати идоравиро то андозае ҷуброн намояд. Чунончӣ, яке аз масъалаҳои муҳим ва баҳснок дар самти истифодабарии натиҷаҳои ФОҶ ҳангоми мурофиаи судӣ ин ҷавобғӯ будани онҳо ба талаботи принсиipi қонуният мебошад. ФОҶ дар 17 намуди ҷорабиниҳои пешбининамудаи м. 6 Қонуни ФОҶ амалӣ мегардад. Гузаронидани ЧОҶ бо дарназардошти қоидаҳои тактикийи ва ҳадафҳои он бо масъалаи маҳдудияти ҳуқуқҳои конститутсионии инсону шаҳрванд дучор мегардад. (саҳ. 111).

Дар натиҷа, хулоса бар он аст, ки барои таъмини риояи қонун ва ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои шаҳрвандон, зарурати таҳқими ҳамоҳангии байни назоратбарии идоравӣ, прокурорӣ ва судӣ вуҷуд дорад.

Хулоса аз 12 банди аҳамияти назариявидошта ва 6 банди ба такмили қонунгузорӣ равонашуда иборат мебошад.

Дар хулосаи таҳқиқоти мазкур бо дарназардошти таҳлили ҳамаҷониба ва муқоисавии масъалаҳои асосҳои ҳуқуқии танзимкунандай истифодабарии натиҷаҳои фаъолияти оперативӣ-чустучӯй, зарурати такмили қонунгузории оперативӣ-чустучӯй ва мурофиаи ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод шудааст. Дар хулоса пешниҳодҳои мушаххас ҷиҳати беҳтар намудани асосҳои ҳуқуқии танзимкунандай истифодабарии натиҷаҳои фаъолияти оперативӣ-чустучӯй пешниҳод гардидаанд. Хулосаҳои таҳқиқот заминаи назариявию амалиро барои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ фароҳам оварда ва ба беҳтар шудани сатҳи амнияти ҷамъият ва давлат мусоидат намуда метавонанд.

Аҳаммияти илмӣ, амалӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии диссертатсия. Натиҷаҳои диссертатсия дар доираи танзими ҳуқуқии истифодаи

натицаҳои фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯй дорои аҳамияти назарраси илмӣ мебошанд. Муаллиф мағхум ва асосҳои ҳуқуқии истифодаи чунин натицаҳоро таҳдил намуда, механизми истифодаи онҳоро дар мурофиаи ҷиноятӣ ба таври муфассал ва систематикӣ пешниҳод кардааст. Ин тадқиқот навоварӣ ва таҷдиdi назарияҳои амалқунандаро дар самти ҳуқуқ ва криминология дар баргирифта, барои рушди илмҳои ҳуқуқӣ ва такмили фанни муосири ҳуқуқшиносӣ мусоидат менамояд.

Аҳаммияти амалии рисола дар он ифода меёбад, ки натицаҳои корҳои илмӣ-амалӣ дар диссертатсия барои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва судяҳо манфиатбахш мебошанд. Механизмҳои пешниҳодшуда дар самти ҷамъоварӣ, истифода ва назорати натицаҳои оперативӣ-ҷустуҷӯй ба баланд бардоштани самаранокии мурофиаҳои судӣ ва тафтиши парвандаҳои ҷиноятӣ кӯмак мерасонанд. Ҳамчунин, тавсияҳои амалӣ барои беҳтар намудани низоми назоратӣ ва риояи қонунҳо дар самти истифодаи чунин маълумотҳо арзиши бузург доранд.

Аҳаммияти иқтисодии таҳқиқот дар он ифода мегардад, ки он метавонад боиси кам шудани харочоти молиявӣ дар раванди мурофиаҳои ҷиноятӣ ва тафтиши парвандаҳо гардад. Истифодаи дурустӣ натицаҳои оперативӣ-ҷустуҷӯй имкон медиҳад, ки раванди коркарди маводҳо сари вақт ва бо кам шудани талафоти иқтисодӣ анҷом шавад. Ин дар навбати худ ба беҳтаршавии самаранокии истифодаи захираҳои молиявӣ ва техникии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ таъсир мерасонад.

Аҳаммияти иҷтимоии диссертатсия дар таҳқими низоми адлия ва ҳифзи ҳуқуқи шаҳрвандон нақши муассир дорад. Бо таъмин намудани истифодаи дуруст ва қонунӣ аз натицаҳои фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯй, эътиимод ва шаффоғияти низоми судӣ афзоиш меёбад, ки ин ба оромиву суботи иҷтимоӣ мусоидат менамояд. Ин тадқиқот инчунин боиси ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои инсонӣ гардида, ҳамзамон барои пешгирии ҷинояткорӣ ва таъмини адолати иҷтимоӣ заминаи қавӣ мегузорад.

Дар маҷмуъ, натицаҳои диссертатсия барои омӯзгорон ва муҳаққиқон манбаи боэътиимод ва арзишманд буда, барои такмили таълим ва таҳқиқоти илмӣ дар соҳаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯй, криминалистика, ҳуқуқи ҷиноятӣ ва мурофиаи ҷиноятӣ заминаи устувор мегузоранд.

Нашри натицаҳои таҳқиқ аз рӯйи мавзуи диссертатсия. Нуктаҳои асосии назариявӣ ва амалии ба ҳимоя пешниҳодшудаи муаллиф дар 6

мақолаи илмӣ, ки аз он 4 мақола дар мачаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расонида шудаанд, инъикос гардидааст.

Шумораи маводи чопшуда ба банди 35 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, №267 (бо тағириу иловаҳо аз 26 июли соли 2023, №295) тасдиқ шудааст, мувоғиқ мебошад.

Мутобиқати барасмиятдарории диссертатсия ба талаботи Комиссия. Диссертатсияи Анварзода Самандар Анвар ба талаботи бандҳои 31 ва 33 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 (бо тағириу иловаҳо аз 26 июли соли 2023, №295) тасдиқ шудааст, мутобиқат менамояд. Диссертатсия аз ҷониби муаллиф мустақилона навишта шуда, дорои мазмун ва мантиқи ягонаи дохилӣ мебошад. Сатҳи навгонии илмии диссертатсионӣ, нуктаҳои илмӣ ва пешниҳоду тавсияҳои амалие, ки ба ҳимоя пешниҳод шудаанд, мақолаҳои илмӣ ва маърузаҳо дар конференсияҳои илмию амалӣ саҳми шахсии муаллифро тасдиқ менамоянд. Инчунин, тарзи навишт, масъалагузорӣ ва услуби таҳқиқоти илмӣ саҳми шахсии муаллифи диссертатсияро нишон медиҳад.

Автореферат, ки аз диссертатсия бармеояд, ба талаботи Тартиби додни дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-июни соли 2021, таҳти №267 (бо тағириу иловаҳо аз 26 июли соли 2023, №295) тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ мебошад.

Бо вучуди баҳои мусбате, ки дар тақриз баён гардид, дар рисолаи мазкур баъзе камбудихо, ҳолатҳои баҳсталаб, ғалатҳои оморӣ, имлои грамматикӣ ҷой доранд, ки дар байнин онҳо ҳолатҳои зеринро метавон ҷудо намуд:

1. Рисола ба таҳлили назариявӣ такя мекунад, аммо маълумотҳо ва ҳолатҳои мушахҳаси амалии истифодабарии натиҷаҳои ФОҶ дар парвандаҳои воқеӣ (бе зикри ному рақам) намоиш дода нашудаанд. Таъмини рисола бо чунин мисолҳо мухтавои онро бойтар ва воқеъбинтар менамуд.

2. Тавсияҳои пешниҳодшуда дар охир аксаран умумӣ ва маъмулӣ мебошанд, масалан «такмили қонунгузорӣ» ё «боло бурдани назорат». Онҳо бояд бо роҳи аниқ – тағири моддаҳои муайян ё пешниҳод ба қонунгузор таъкид мегардиданд.

3. Гарчанде, ки дар бораи назорати дохилӣ ё идоравии ФОҶ сухан меравад, аммо сохтори ташкилии мақомоти амаликунандай ФОҶ ва


таъсири он ба кафолати қонуният таҳлил нашудааст.

Эродҳо ва камбудиҳои зикршуда, дар маҷмуъ, аҳаммияти назариявию амалии диссертатсияи макурро коста намекунанд ва ба муҳтавои кор таъсири манфии зиёд намерасонанд.

Дар маҷмуъ, диссертатсияи Анварзода Самандар Анвар дар мавзуи «Асосҳои ҳуқуқии танзимкунандай истифодабарии натиҷаҳои фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯй», ки барои дарёftи дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.12 – Криминалистика; фаъолияти судӣ-экспертӣ; фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯй пешниҳод гардидааст, дар сатҳи баланди илмӣ ба анҷом расида, ба талаботи бандҳои 31, 33, 34 ва 35 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, №267 (бо тағириру иловаҳо аз 26 июля соли 2023, №295) тасдиқ шудааст, мувофиқ буда, муаллифи он сазовори дарёftи дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси номбаршуда мебошад.

Муқарризи расмӣ:

Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ,
сардори кафедраи фанҳои ҳуқуқии
Мактаби Олии Кумитаи давлатии амнияти миллии
Ҷумҳурии Тоҷикистон



Салимов Б.А.

Суроға: 734064, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
ш. Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи А. Ҷомӣ, б.10/2, ҳ.47
Тел: (+992) 918-65-34-27 E-mail: salimov.romish@bk.ru

Имзои Салимов Б.А.-ро тасдиқ мекунам:
Сардори шуъбаи кадрҳои Мактаби олии
КДАМ Ҷумҳурии Тоҷикистон капитан

Суроға: 734018, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
ш. Душанбе, кӯч. Н. Карабоев, 54/2
Тел. (+992 237) 233-55-19
E-mail: maktabi_oli24@mail.ru



«21» 08 2025 сол.